

ХУЛОСАИ
шурои диссертатсионии 6Д.КОА-067-и назди
Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии
АМИТ барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии № _____

Қарори шурои диссертатсионӣ аз 06.05.2025, № 15

Барои сазовор донистани Анварзода Мавҷуда Анварӣ, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ.

Диссертатсияи Анварзода Мавҷуда Анварӣ дар мавзуи «Таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6Д. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии АМИТ (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми декабри соли 2022, таҳти №307) 6-уми майи соли 2025, протоколи № 15 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ Анварзода Мавҷуда Анварӣ 2-юми апрели соли 1981 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар оилаи хизматчии давлатӣ таваллуд шудааст. Соли 2003 факултети шарқшиносии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ҳозира Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро бо ихтисоси шарқшиносӣ ҳатм кардааст. Солҳои 2017-2021 ҳамчун унвонҷуи шуъбаи ғоибонаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии АМИТ ба пажуҳиш машғул шудааст.

Мавсуф солҳои 2002-2007 дар Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазифаҳои муҳаррир ва муҳаррири калони идораи ТВ «Субҳ», солҳои 2007-2010 мутахассиси кор бо занон ва ҷавонони КИ ҲҲДТ дар ноҳияи Фирдавсӣ, солҳои 2010-2020 дар Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар»-и назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси хабарнигор фаъолият кардааст.

Солҳои 2019-2020 ба ҳайси омӯзгори таърихи забон дар Коллеchi омӯзгории шаҳри Душанбе ба номи Ҳосият Махсумоваи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ фаъолият намуда, аз соли 2020 то ҳол дар Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода тариқи шартномавӣ аз фанни забони тоҷикӣ дарс мегӯяд.

Анварзода М. А. бо медали «Хизмати шоиста» (№1571 аз 14.07.2020) ва нишони «Аълоҷии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон» (№19-У аз 03.08.2021) сарфароз гардонида шудааст.

Диссертатсия дар шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии АМИТ ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои филологӣ, узви вобастаи АМИТ, раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳматуллозода Саҳидод Раҳматулло.

Муқарризони расмӣ: Низомова Санавбар Фахриевна, доктори илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забони тоҷикии Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино» ва **Табарзода Хайрулло Назар**, номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии факултети филологияи рус ва журналистикаи Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон ба диссертатсия тақризи мусбат пешниҳод намуданд.

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (ш. Душанбе) дар тақризи мусбати худ, ки аз тарафи раиси ҷаласа – мудири кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ, номзади илмҳои филологӣ, дотсент Иброимова Гуландом Наимовна, эксперт – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи мазкур Гадоев Нурхон, котиби илмии ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ, дотсент Юсуфов Шоҳин Раҳимбердиевич ва бо имзову муҳри ректори донишгоҳ, доктори илмҳои таъриҳ, профессор Ибодулло зода Аҳлиддин Ибодулло пешниҳод шудааст, аз ҷумла қайд намудааст, ки диссертатсияи Анварзода Мавҷуда Анварӣ дар мавзуи «Таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» ба талаботи бандҳои 31 ва 33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.00- Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) сазовор мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррапоти бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, интиҳоб ва таъин гардидаанд. Интиҳоби муқарризона расмӣ ва муассисаи пешбар бо он асоснома мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи забоншиносӣ ҳастанд ва дар таҳқиқоти илмию пажӯҳишӣ худ дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дарёftи дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 9 мақолаи илмӣ ба нашр расонидааст, ки аз ин номгӯй 7 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestatсionии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шаҳсии муаллифро сабит менамояд.

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestatсionии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М]. Анварзода М. А. Корбасти истилоҳоти соҳавӣ дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ / М. А. Анварзода // Паёми Донишгоҳии миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ (забоншиносӣ). –Душанбе, 2020. - № 8. - С.58-62.

[2-М]. Анварзода М. А. Таҳлили соҳторӣ ва маънои вожаҳои кишоварзӣ (дар асоси маводи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ) / М. А.

Анварзода / Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон. - Душанбе, 2020. - №1 (84). - С.79-85.

[3-М]. Анварзода М. А. Нақши калимасозии пасванди -чӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ / М. А. Анварзода // Суҳаншиносӣ. Маҷаллаи илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе, 2021. - № 3. - С. 68-79.

[4-М]. Анварзода М. А. Маънои маҷозии калимаву ибораҳои соҳаи ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ / М. А. Анварзода // Суҳаншиносӣ. Маҷаллаи илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии АМИТ. -Душанбе, 2023. - № 4. - С.61-70.

[5-М]. Анварзода М.А. Баррасии истилоҳоти марбут ба либос дар «Ёддоштҳо»-и Айнӣ / М. А. Анварзода // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон. - Душанбе, 2024. - №2 (109). - С.48-53.

[6-М]. Анварзода М. А. Калимаҳои мураккаби марбут ба ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ / М. А. Анварзода // Суҳаншиносӣ. Маҷаллаи илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии АМИТ. -Душанбе, 2024. - № 3 (47). - С.94-106.

[7-ҲМ]. Раҳматуллозода С. Р., Анварзода М. А. Баррасии як қабати вожагонӣ дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ / С. Р. Раҳматуллозода, М. А. Анварзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ (забоншиносӣ). -Душанбе, 2024. - № 5. - С.20-28.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

[8-М]. Анварзода М. А. Калимаҳои ифодакунандаи қасбу кори ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ [Матн] / М. А. Анварзода // Маҷмуаи мақолаҳои маводи Конференсияи илмию амалии ҷумҳурияйӣ бахшида ба 27-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ ва 75-солагии доктори илмҳои филологӣ, профессор, узви вобастаи АМИТ Саймиддинов Додихудо таҳти унвони «Забони миллӣ ва ваҳдати миллӣ». – Душанбе, 25-уми июни 2024. - С. 317-327.

[9-М]. Анварзода М. А. Нақши калимаҳои соҳта дар ташаккули вожаҳо ва истилоҳоти ҳунармандӣ (дар асоси «Ёддоштҳо»-и Айнӣ) / М. А. Анварзода // Забон ва Истиқлол. Маҷмуаи мақолаҳои илмии конференсияи ҷумҳуриявии Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахшида ба Рӯзи забони давлатӣ дар Китобхонаи миллии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, Аршам, 2024. -417. - С. 348-356.

Ба автореферати диссертатсия аз муҳаққиқони зерин тақризҳо ба шурои диссертатсионӣ ворид шудаанд:

1. Тақризи доктори илмҳои филологӣ, сарҳодими илмии Институти илмҳои гуманитарии ба номи Баҳодур Искандарови АМИТ, профессор Офаридаев Назрӣ мусбат буда, дар он ду эрод зикр шудааст:

- 1) дар боби аввал танҳо вожаю истилоҳоти соҳаи либосу пӯшок ва дузандагӣ таҳлил шуда, аз қасбу ҳунарҳои дигар сарфи назар шудааст,

вале дар боби дуюм сохтори калимасозии вожаҳои марбут ба қасбу ҳунарҳои дигар таҳлил карда шудааст.

- 2) хуб мешуд, агар диссертант вожаҳои марбут ба соҳаҳои дигари ҳунармандиро дар боби дуюми диссертатсия мавриди таҳқиқ қарор медод ва боби сеюмро ба баррасии илмии сохтору калимасозии истилоҳоту вожаҳои соҳаи ҳунармандии «Ёддоштҳо» мебахшид.

2. Тақризи доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Шокириён Тӯғрал Сироҷзода низ мусбат буда, дар баробари зикри дастовардҳо чанд эродро зикр кадааст:

- 1) доираи мавзуъ барои рисолаи номзадӣ фароҳтар менамояд, зеро вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ мағҳуми умумӣ буда, соҳаҳои зиёдро фарогиранд. Мумкин буд, яке аз онҳо интиҳоб шавад.
- 2) дар диссертатсия навовариҳои илмиву таҳқиқотӣ зиёданд, вале банди навоварӣ дар муқаддимаи рисола маҳдудтар ва умумӣ манзур шудааст.
- 3) гоҳе такрори андеша ва ҷумлаҳои таҳрирталаб ба назар мерасанд (автореферат, саҳ. 8, 12, 18 ва ғ.).

3. Тақризи доктори илмҳои филологӣ, профессор, муовини директор оид ба корҳои таълимию методии филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологӣ МИСИС дар шаҳри Душанбе Нозимов Абдулҳамид мусбат буда, дар он ба камбудиҳои зерини автореферат ишора шудаанд:

- 1) Баъзе аз калимаҳо ба забони русӣ дақиқ тарҷума нашудаанд. Аз ҷумла, калимаи **либосворӣ** «одеждоподобный» тарҷума шудааст (автореферат, саҳ. 14.). Ба фикри мо **либосворӣ** «материал для пошива одежды» бояд тарҷума мешуд.
- 2) Баъзе аз калимаҳои марбут ба ҳунармандӣ тарҷума нашудаанд. Аз ҷумла, **чомаи абраастари кампахта** ва **чомаи алоча** ба русӣ тарҷума мешуд, беҳтар мебуд (автореферат, саҳ. 17.).

4. Тақризи номзади илмҳои филологӣ, сардори раёсати таълими Донишгоҳи давлатии Данғара Қодиров Дилшод Сайдаллоевич мусбат буда, дар он чунин эродҳо қайд шудаанд:

- 1) Дар фасли «Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ» на ҳамаи мақола ва рисолаҳои ба ин мавзуъ баҳшидашуда ба таври мушаҳҳас мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудаанд. Муаллифи кори диссертационӣ дар ин маврид бо ҷумлаи: «Аз таҳқиқи ҳамаи ин осор маълум гардид, ки вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ ба сифати кори диссертационӣ дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ таҳқиқ нашуда бошад ҳам, баъзе ишораҳои муҳтасар дида мешавад, ки дар рафти таҳқиқ аз онҳо ёдовар шудем» иктифо кардааст (автореферат, саҳ. 5). Таҳлили осори марбут ба мавзуъ дар ин фасл ба манфиати кор буда, мубрам будани таҳқиқотро ошкор мекунад.
- 2) Хуб мешуд, агар муҳаққиқ ҳангоми тарҷумаи луғоти ҳунармандӣ дар баҳши русии автореферат ба ҳусусиятҳои миллии онҳо таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир менамуд. Зеро ба эътибор нагирифтани маҳсусияти миллӣ дар забони тарҷумашаванда боиси нодуруст интиқол гирифтани маънои

луғоти ҳунармандӣ мегардад.

- 3) Дар баъзе саҳифаҳои автореферати диссертатсия ғалатҳои имлой, техникӣ ва ноҳамвориҳои услубӣ ба ҷашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо бар манфиати кор буда, ба сифати нигориши кори диссертатсионӣ мусоидат менамоянд.

5. Тақризи доктори фалсафа (PhD), аз рӯйи ихтисоси филология, дотсент, мудири кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Саидзода Муҳаммад Бегмурод мусбат буда, дар он чунин эродҳо қайд шудаанд:

- 1) Дар автореферати диссертатсия ҷо-ҷо ғалатҳои техникиву имлой ва баъзан услубӣ дар ҷумлаҳо ба ҷашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба сифати кор мебошад (автореферат, сах. 7, 20, 25 ва ғ.).
- 2) Дар рӯйхати адабиёт оид ба корҳои анҷомдодаи муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ нишон дода шудааст, аммо дар матни автореферат кам ба назар мерасанд.
- 3) Мисолҳои овардашуда дар автореферати диссертатсия зиёд буда, барои таҳлили ҳар як ном як ҷумла аз асари таҳқиқшаванда басандагӣ мекунад.

Интиҳоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки муқарриzonи расмӣ ва омӯзгорони муассисаи пешбар мутахассисони бевоситаи соҳаи филология буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсиияи мазкур иртибот дорад.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки дар асоси иҷро қардани таҳқиқи илмӣ:

- унвонҷӯ Анварзода М. А. вожаю истилоҳоти марбут ба ҳунарҳои мардумӣ дар асоси маводи «Ҷдоштҳо»-и устод С. Айниро аз ҷиҳати мансубияти забонӣ, маъноҳои луғавӣ, хусусиятҳои семантикӣ, сохторӣ ва омори истифодаи онҳо таҳқиқ карда, кори илмии арзишмандро **ба анҷом расонидааст**;

- таҳқиқи диссертатсионӣ дар асоси матни «Ҷдоштҳо»-и Садриддин Айнӣ, Душанбе, 2009.-680 сах. ва нашри интиқодии Куллиёт Ҷилди 10. «Ҷдоштҳо», қисми 1 ва 2. Душанбе: Дониш, 2021.-433 сах. сурат гирифтааст. Нашрҳои мазкур дар пояи назария ва равишҳои таҳқиқии мусоир **коркард шудаанд**;

- масъалаҳои вижагиҳои вожагонию маъноии вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ, ки номи дӯзандагӣ, либос, порчаю матоъро ифода мекунанд, дар асоси маводи «Ҷдоштҳо»-и устод С. Айнӣ таҳлилу таҳқиқу **баррасӣ гардида, моҳият, мазмун ва мақому мавқеи ин қабати луғавӣ барои муайян намудани иқтидори таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва имконоти вожасозии унсурҳои забонӣ **тавсиф шудаанд****;

- роҳҳои калимасозӣ, сохтор ва қолибҳои вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ҷдоштҳо»-и устод С. Айнӣ **таъин гардида, нақши вандҳои калимасоз дар таркиби луғавии вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ҷдоштҳо»-и устод С. Айнӣ собит шудааст**.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии диссертатсияи Анварзода Мавҷуда Анварӣ дар он ба назар мерасад, ки маводи онро ҳангоми таълифи фаслҳои гуногуни китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ, ҳамчунин, мақолаву рисолаҳои илмӣ метавон ҳамчун манбаъ истифода кард. Натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада барои донишҷӯёни ихтисоси филологӣ (вожашиносӣ, луғатнигорӣ, грамматика) зимни таълифи корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм ва магистрӣ метавонад мусоидат кунад.

Дар ҷараёни таҳлилу баррасии мавзуъ аз афкори назарӣ ва таҷрибай илмии забоншиносон ва шарқшиносони ватанию ҳориҷӣ, аз ҷумла А. А. Керимова, В. Асрорӣ, К. Айнӣ, М. Шукуров, Ҳ. Отаконова, Н. Маъсумӣ, Р. Абдуллоҳозода, Р. Фаффоров, Ғ. Ҷӯраев, С. Ҳалимов, Ҳ. Юсупов, М. Холов, Ҳ. Ҳусейнов, Н. Офаридаев, М. М. Мирзоева, М. Б. Норов, С. М. Сабзаев, А. Саломов, Ф. Шарифзода, С. Назарзода, Султон Ҳасан Баротзода, П. Нуров, С. Ф. Низомова, М. Олимҷонов, Р. Шодиев, С. Қурбонов А.Мирбобоев, А. Ҳасанзода, Т.Шокириён ва дигарон истифода гардида, дастовардҳои илмии онҳо ҳамчун заминаҳои назарии таҳқиқ ба кор рафтаанд.

Дар диссертатсия вобаста ба масъалагузориҳои мушаххас аз равишҳои муқоисавӣ-таъриҳӣ, тавсифӣ, оморӣ, синхронӣ (ҳамзамонӣ) ва ғайра истифода шудааст.

Дар диссертатсия вобаста ба мансубияти забонӣ, маъноҳои луғавӣ, ҳусусиятҳои семантиկӣ, соҳторӣ ва омори истифодаи қалимаҳо баҳсҳои илмӣ сурат гирифтааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёftи дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки вожаю истилоҳоти марбут ба ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ дар ташаккули забони тоҷикӣ, ки осори устод Айнӣ дар саргҳои рушди забони муосири адабии тоҷикӣ қарор дорад, дар таъини вижагиҳои вожагонӣ ва қалимасозии «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ метавонад нақши муҳим дошта бошад. Аз фаслҳои ҷудогонаи рисола, натиҷаҳои бадастомада ва равишҳои таҳқиқии бакоргирифтai муаллиф дар раванди ҷустуҷӯ ва пажуҳишҳо дар самти луғатнигорӣ, қалимасозӣ ва табақабандии қалимаҳо мутобиқи қабатҳои луғавӣ метавон истифода бурд. Маводи таҳқиқии дар диссертатсия истифодашуда барои дарсҳои амалӣ аз фанҳои забони тоҷикӣ, вожашиносӣ, луғатнигорӣ ва грамматика мусоидат меқунад.

Баррасии эътиомнокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар таҳқиқи диссертатсионӣ аз консепсияҳои илмӣ ва назарии забоншиносони ватанию ҳориҷӣ ба ҳадди зарурӣ истифода шудааст. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътиомнокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқии маълумот, мутобиқат намудани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интихоби дурусти методҳои таҳқиқ бармеояд. Ҳулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили сарчашмаҳо ва таҳқиқи осори назарӣ пешниҳод гардидаанд.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёftи дараҷаи илмиро дар диссертатсия масъалаи таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо» ба таври

илмӣ таснифу табақабандии ин қабати луғавӣ, баррасии хусусиятҳои луғавию сохтории онҳо, ки ин ҳолат дар асоси асари мазкур дар шакли таҳқиқи комили илмӣ нахустин бор пажуҳиш мешавад, инъикос менамояд.

Муаллиф бо истифода аз равиши илмӣ дар баррасии масъалаҳо, пешниҳоди усулҳо, таҳқиқи масъалаҳои забоншиносӣ, муайян сохтани арзиши илмии онҳо, ба низом даровардан ва ҷамъбаст кардани натиҷаҳои бадастомада, пешниҳоди маълумот ва фароҳам сохтани замина барои таҳқиқоти баъдӣ, интиҳоби мавод ва интишори натиҷаҳои таҳқиқ саҳми назаррас дорад.

Дар ҷаласаи шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии АМИТ аз 6-уми майи соли 2025 дар бораи сазовор донистани Анварзода Мавҷуда Анварӣ ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертационӣ аз 16 нафар аъзои шуро 14 нафар (фармоиши Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми октябри соли 2024, № 360/шд), аз ҷумла 5 нафар доктори илм ва 1 нафар номзади илм аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) иштирок доштанд.

Аз 14 нафар аъзои шурои диссертационӣ, ки дар ҷаласа иштирок доштанд, ҷунин овоз доданд: тарафдор 14, муқобил нест, бюллетенҳои беътибор – нест.

Раиси Шурои диссертационӣ,
доктори илмҳои филологӣ

Шарифзода Ф. Ҳ.

Котиби илмии Шурои диссертационӣ,
номзади илмҳои филологӣ

Мухамедходжаева Р.



06.05.2025.